

ХАТАРИ ШАБАКАҲОИ ИНТЕРНЕТӢ



Яке аз падидаҳои ҷомеаи мусир интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд. Интернет дастоварди бузурги инсоният дар асри XXI мебошад. Он ба сифати воситаи асосии иттилоърасон дар ҷаҳон баромад мекунад.

Бояд гуфт, ки ҳар пешрафте, ки инсон ба он ноил мегардад, ҷанбаҳои мусбату манғӣ дорад ва интернет низ, истисно нест. Шабакаи байналмилалии интернет айни замон як маҳзани бузургест, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷавононро дар бар гирифтааст. Ҳар ҷавоне, ки меҳоҳад маълумотеро пайдо намояд, ки соатҳо дар китобхонаҳо дар ёфтани он ранҷ мекашид, дар як дақиқа аз интернет ёфт менамояд. Ҷавонон метавонанд имрӯзҳо дар бораи дил хоҳ шахс ё сиёsatшиноси барҷаста, олиму шоир, нависандаҳо ва ҳатто лашкаркашону давлатҳои гуногун ба осонӣ ва бе ҳеч ҳарчи иловагӣ дар ҷои нишасти худ маълумоти заруриро пайдо намоем.

Имрӯз дар дунё беш аз 600 миллион нафар аз интернет истифода мебаранд. Магар ин инқилоби воқеӣ нест? Аз 600 миллион истифода барандагон 60 дарсади онро ҷавонон ташкил мекунад, ки ҳаёти ҷавонони имрӯза бе интернет тасавур кардан мушкил аст. Аксари ҷавонон, хусusan донишҷӯён интернетро ҳамчун сарчашмаи асосии манбаъ, маълумот ва аҳбор истифода мебаранд, ҳатто онро ба китобхонаи худ тағиیر додаанд. Ҳақиқатан, дар ҷомеаи мусир шабакаи интернет ҳамчун як рукни зарурий барои ҷавонон ба ҳисоб меравад.

Аён аст, ки воситаи алоқа ҳар қадар боқувват бошад, барои инсон ҳамон андоза хатарнок мебошад. Ин аст, ки интернет низ хатари ҷиддӣ дорад, барои ҳамин, то қадри имкон онро эҳтиёткорона бояд истифода

бурд. Инро ба назар гирифта, 40 давлати узви Шўрои Аврупо шартномаи байналмилалӣ бар зидди чинояти кибернетикиро барои ҳифзи чомеаи худ тартиб доданд.

"Фисқу фуҷур, терроризм ва гурӯҳои ташкилкунан митин дар интернет чунон паҳн шудааст, ки аз шиносии тасодуфӣ дурӣ ҷустан гумон аст. Барои ҳамин, ба ҳар истифодабарандай компьютер, ҳусусан, интернет эҳтимоли қурбоншавӣ таҳдид мекунад. Ин нуқтаро соҳтори номбар шуда хуб медонанд. Аз ин рӯ, онҳо ҳиллаҳои гуногуни техникиро моҳирона истифода мекунанд, то ки ба воситаи он «майли шахсӣ»-и инсонро ба «майли амалий ва ҷашмӣ» зиёдтар намоянд. Бо ин восита қасро чунон устокорона фиреб медиҳанд, ки бехабар мемонад.

Солҳои охир гурӯҳҳои террористию экстремистӣ тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ақидаҳои ифратии худро тарғибу ташвиқ менамоянд. Таҷриба нишон медиҳад, ки аксар ҷавонон ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ ба ин ё он гурӯҳу ҳаракатҳои ифратӣ пайвастаанд. Ҳизбу ҳаракатҳои ифратие, ки дар Тоҷикистон фаъолияташон манъ аст, аз ҳориҷи қишвар ақидаҳои нопоки худро меҳоҳанд тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳусусан барномаҳои иғвоангез таҳти шиорҳои гуногун ба сари ҷавонон бор кунанд. Аз ин рӯ, ҷомеаи шаҳрвандиро зарур аст, ки шабакаҳои иҷтимоиро ба сифати рушди ҷаҳонбинии ҷавонон ва баланд бардоштани ҳисси ватандориву миллатдӯстӣ самаранок истифода кунанд. Муҳим аст, ки фарҳанг, анъанаҳои неки миллӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба таври зарурӣ таблиғ шаванд. Маҳз ба ин восита метавон ҳувияти ҷавонону наврасонро тақвият бахшида, онҳоро аз бегонапарастиу доми фиреби манфиатдорон начот дод.

Ҳамаи инро ба инобат гирифта, шумо интернетро оқилона истифода баред ва роҳи бехатарии онро ҷустуҷӯ намоед. Аз ҳар гуна хатарҳо, ки ба ахлоқи шумо таъсири бад мерасонад, худро дур нигоҳ доред. Ба вебсайтҳои террористи ҳеч гоҳ дохил нашавед, ки ба саломатӣ ва рӯҳи шумо таъсири манфи мерасонад.

Саидов Б.,

омӯзгор